



КОТИБОТИ ШҶҶРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ

НАШРИЯИ
№ 2 (2019)

ҲИСОБОТИ «ПЕШБУРДИ СОҲИБКОРӢ» ДАР САТҲИ МАҲАЛ

тафовути қондаҳои соҳибкорӣ ва
татбиқи онҳо дар минтақаҳои
гуноғуни кишварро инъикос
менамояд. Ҳисоботи мазкур
маълумотро вобаста ба фароҳам
овардани шароити мусоиди
ташкили фаъолияти соҳибкорӣ,
аҳамиятнокии ҳар минтақа ва
тавсияи ислоҳот барои беҳтар
намудани нишондиҳандаҳо дар
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо
таъмин менамоянд.

МАВЗӢҲОИ АСОСӢ:

Баргузори ҷаласаи назди муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон дар арзёбии ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»	саҳ. 2
Сафари Президенти БАТР Сума Чакрабарти ба Ҷумҳурии Тоҷикистон	саҳ. 3
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунармандӣ»	саҳ. 4
Ҷоизи андозҳо барои муассисаҳои таълимии хусусӣ аз 18% то 5% коҳиш меебад	саҳ. 4
Ҷаласаи машварати Гурӯҳи кори оид ба дастгирии занони соҳибкор	саҳ. 5
Баргузори Форуми байналмилалӣ сармоягузорӣ дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон	саҳ. 6
Баррасии масъалаҳои сиёсати давлатӣ дар самти сармоягузориву соҳибкорӣ дар Форуми байналмилалӣ	саҳ. 7
Конфронси байналмилалӣ «Тавсеаи ҳуқуқ ва имкониятҳои бонувони соҳибкор дар Тоҷикистон»	саҳ. 8
Мулоқот бо намояндагони бахши хусусӣ дар соҳаи технологияи иттилооти	саҳ. 9
Семинар машварат оид ба муаррифии портали интерактивии соҳибкор бо соҳибкор (B2B) ва рушди хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз	саҳ. 10
Баргузори ҷаласаи зергурӯҳи корӣ оид ба дастрасӣ ба қарз	саҳ. 11

Санаи 3-юми апрели соли 2019 чаласаи назди муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон дар арзёбии ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ» баргузор гардид.

Дар чаласа Ёрдамчи Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, роҳбарони вазорату идораҳо ва кумитаҳои давлатӣ иштирок варзида, масъалаҳои баланд бардоштани мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арзёбии ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳониро муҳокима ва баррасӣ намуданд.

Чаласаро муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Давлаталӣ Саид оғоз намуд. Пас аз тасдиқи рӯзномаи чаласа ва муайян кардани регламенти кори он, муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон хотиррасон намуд, ки Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи беҳтар намудани мавқеи Тоҷикистон дар арзёбиҳои байналмилалӣ, бахусус ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ» таваҷҷӯҳи хосса зоҳир менамояд.

Сипас раискунанда оид ба паст шудани мавқеи кишвар дар арзёбии мазкур нисбат ба кишварҳои ҳамсоя аз рӯи якчанд нишондиҳандаҳо изҳорӣ нигаронӣ намуда, зикр карданд, ки шароити рақобати шадиди минтақавӣ тақвият бахшидани ислоҳоти ҳамаҷонибаро оид ба беҳтар намудани шароити пешбурди соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ, аз ҷумла чиҳати беҳтар кардани нишондиҳандаҳои мазкур аз ҷониби сохторҳои масъули дахлдор тақозо менамояд.

Вобаста ба масъалаи якум раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ - Ҳамрализода Фаррух

ЧАЛАСА НАЗДИ МУОВИНИ ЯКУМИ САРВАЗИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

баромад намуд.

Аз ҷумла қайд карда шуд, ки бо мақсади татбиқи минбаъдаи ислоҳот дар самти соддагардонии расмиёти танзими фаъолияти соҳибкорӣ лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои ҷумҳурӣ дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ» барои солҳои 2019-2022 таҳия карда, барои баррасӣ ба Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда шуд.

Инчунин ҳисоботҳои вазоратҳои адлия, молия, рушди иқтисод ва савдо, энергетика ва захираҳои об, кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ кумитаи андоз, сохтмон ва меъморӣ, ҳадамоти гумрук, агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва дигар мақомот оид ба вазъи кунунии ислоҳот ва мушкилоти ҷойдошта дар ин самт шунида шуд.



САФАРИ ПРЕЗИДЕНТИ БОНКИ АВРУПОИИ ТАҶДИД ВА РУШД БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



Тибқи дастури Ҳукумати ҷумҳурӣ рӯзи 1 июли соли 2019 дар Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» дар доираи сафари расмии Президенти Бонки аврупоии таҷдид ва рушд, Сума Чакрабартӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воҳӯрии Президенти Бонк бо роҳбарияти вазорату идораҳо, намоёндагони бахши хусусӣ, соҳибкорон ва воситаҳои ахбори омма вобаста ба масъалаҳои рушди бахши хусусӣ ва ҳамгироии минтақавӣ баргузор гардид.

Аз номи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Давлаталӣ Саид баромад намуда, қайд намуд, ки мо Бонки аврупоии таҷдид ва рушдро яке аз шарикҳои асосӣ ва бозътимоди худ мешуморем, ва миннатдории худро ба роҳбарияти Бонк, чиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд изҳор намуд.

Пас аз суҳанронии Президенти БАТР саволу ҷавоб сурат гирифт. Дар чорабинӣ меҳмонон, намоёндагони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ва бахши хусусию соҳибкорон иштирок намуданд.

Бояд қайд намуд, ки Бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1993 фаъолият намуда истодааст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориро бо Бонки аврупоии таҷдид ва рушд чиҳати баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии мардум тариқи рушди бахши хусусӣ ва вазъи иҷтимоию иқтисодии мамлакат идома хоҳанд дод.



Айни замон, дар ҷумҳурӣ бо дастгирии молиявии Бонки аврупоии таҷдид ва рушд 22 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ, энергетика ва нақлиёт ба маблағи **521,7 млн. доллари ИМА** мавриди татбиқ қарор доранд. Инчунин, аз ҷониби Бонки мазкур маблағгузориҳои 11 лоиҳаи сармоягузорӣ дар бахши давлатӣ ба маблағи **290,4 млн доллари ИМА** ба нақша гирифта шудааст.

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ ҲУНАРМАНДӢ»

20 июн Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунармандӣ»-ро ба имзо расониданд.

Қобили қайд аст, ки тибқи банди 9, зербанди 2 Протоколи ҷаласаи XVII Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 30 январӣ соли 2017 ба Ҷумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Котиботи Шӯрои машваратӣ лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода шуда буд.

Дар ин замина зимни таҳияи лоиҳаи қонун барои соқит намудани калимаи “фаъолияти” мувофиқи мақсад доништа шуд ва Котиботи Шӯрои машваратӣ таҳияи лоиҳаи қонун “Дар бораи ҳунармандӣ”-ро 28 июли соли 2017 ба анҷом расонида ва аз ҳамин сана дар сомонӣ Котибот: www.investmentcouncil.tj ҷойгир намуд.

Лоиҳаи қонун минбаъд дар якҷанд ҷаласаю мулоқотҳо бо ҳунармандону коршиносон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз натиҷаи онҳо протоколҳо тартиб дода шуд ва якҷо бо лоиҳаи қонун 16 февралӣ соли 2018 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардид.

Дар ин замина ба Ҷумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 февралӣ соли ҷорӣ барои таъсиси Гурӯҳи корӣ ва таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунармандӣ» супориш дода шуда буд.

Кабл аз баимзорасонӣ лоиҳа имсол дар Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

ҶОИЗИ АНДОЗҲО БАРОИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ХУСУСӢ АЗ 18% ТО 5% ҚОҲИШ МӢЕБӢД

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи XIX Шӯрои машваратӣ аз 20 февралӣ соли 2019 супориш доданд, ки барои муассисаҳои таълимии бахши хусусӣ дар соҳаи маориф Ҷоизи андоз то 5% муқаррар карда шавад.

Дар ин замина тибқи протоколи ҷаласаи мазкур вазорати молия вазифадор гардид, ки чиҳати тамдиди муҳлати татбиқи низоми соддаркардашуда, яъне пардохти 5 Ҷоизаи андоз аз арзиши иловашуда барои фаъолият дар ин самт ҷораҷӯӣ намояд.

Тағйироти нав ба андозаи муассисаҳои таълимии хусусӣ, сохтмон ва саноати хӯрокворӣ вобастаанд.

Масъалаи тамдиди муҳлати татбиқи низоми соддаркардашуда, яъне пардохти 5 Ҷоизаи андоз аз арзиши иловашуда барои фаъолияти бахши хусусӣ дар соҳаи маориф санаи 28 июни соли 2019 дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ баррасӣ гардида, маъқул доништа шудааст.

Мувофиқи тағйироти нав, меъёри андоз барои муассисаҳои таълимии хусусӣ аз 18% то 5% қоҳиш хоҳад ёфт ва нишондиҳандаи андоз барои ширкатҳои сохтмонӣ ва хӯрокворӣ 7% ташкил хоҳад дод.

ҶАЛАСАИ МАШВАРАТИ ГУРӢҲИ ҚОРИ ОИД БА ДАСТГИРИИ ЗАНОНИ ҚОҲИБҚОР

Санаи 5-уми июли соли 2019 дар толори хурди Ҷумита ҷаласаи машварати Гурӯҳи қорӣ байниидоравӣ оид ба дастгирии занони соҳибқори назди Ҷумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ баргузор карда шуд.

Мақсад аз баргузор намудани семинар баррасии масъалаи амалигардонии марҳилаи дуҷуми лоиҳаи “Ислоҳоти фазои сармоягузорӣ бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ” ва роҳандозии механизми арзёбии таъсири танзимкунии қонунгузорӣ ва сиёсати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳибқорӣ бонувон дар мақомоти давлатии дахлдор маҳсуб меёбад.

Дар ҷаласа аз ҷониби Гурӯҳи қорӣ Роҳбари Гурӯҳи қорӣ – Нигина Анварӣ ва аъзои он аз ҳисоби вазорату идораҳои давлатӣ аз ҷониби БАТР хонум хонум Харуми Тояма (мушовир оид ба масъалаҳои гендерӣ ва дафтари марказии БАТР дар Лондон) ва доктор Йоланда Гибб (коршиноси байналмилалӣ оид ба масъалаҳои гендерӣ) ва иштироккарданд.

Ё довар мешавем, ки Котиботи Шӯро ҳамоҳангӣ ва котиботи гуруҳи қорӣ мазкурро ба уҳда дорад.



БАРГУЗОРИИ ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ШАҲРИ КӢЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН



Дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 14 июни соли 2019 дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб Форуми байналмилалӣ сармоягузорӣ баргузор гардид.

Дар доираи Форум намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсолкунандагони маҳаллӣ, намунаҳои эҷодиёти хунаҳои мардумӣ ташкил карда шуда, ба маърази иштирокчиёни Форум гузошта шуд.

Дар кори Форум доираи васеи соҳибкорону сармоягузори ватаниву хориҷӣ, масъулини мақомоти давлатӣ, намояндагони ҳамватанони бурунмарзӣ, мутахассисону коршиносон ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. Дар қисмати расмӣ Форум, ки таҳти роҳбарии Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Ҳамрализода Фаррух Маҳмуд

баргузор гардид, ёрдамчиҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Ашурбой Солеҳзода, муовини Раиси вилояти Хатлон Раҷабалӣ Раҷабов, Раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон Иноятзода Баҳром, Сафири фавқуллодда ва мухтори Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Чон Марк Паммершайм, Сафири фавқуллодда ва мухтори Шохигарии Арабистони Саудӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулазиз Муҳаммад Ал Бодӣ, директори иҷроияи Корпоратсияи Исломи оид ба рушди баҳши хусусӣ Ай ман Амин Сечинӣ, Президенти ширкат оид ба захираҳои «Тибет-Эверест» Хуан Цзян Жунг ва муовини волии Балхи Ҷумҳурии Исломи Афғонистон иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар нимаи дуюми рӯз кори Форум дар чор баҳши алоҳида дар мавзӯҳои «Роҳҳо ва усулҳои тақмили сиёсати давлатӣ дар самти сармоягузори соҳибкорӣ бо мақсади рушди саноатӣ инноватсионӣ иқтисодиёти миллӣ», «Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун омили суръатбахши саноатикунӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Имкониятҳои рушди соҳибкорӣ дар баҳши сайёҳӣ, мавзеҳои таърихиву фарҳангӣ ва ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ», «Имкониятҳои рушди содирот ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бо истифодаи технологияи муосир» идома ёфт.

Дар доираи Форум як қатор санадҳои дучонибаи ҳамкорӣ, аз ҷумла Созишномаи қолабӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпоратсияи байналмилалӣ исломӣ оид ба маблағгузории тичорат (ITFC), «Созишномаи сармоягузорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати дорои масъулияти маҳдуди «Каши Синюй Дади Майнинг», Ёддошти тафохум оид ба татбиқи лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузорӣ бо ширкат оид ба захираҳои «Тибет-Эверест», «Созишнома оид ба ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ва Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Ориён-Рустам» оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаи истеҳсоли маҳсулоти хурокворӣ» ва Ёддошти тафохум оид ба ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва вилояти Балхи Ҷумҳурии Исломи Афғонистон ба имзо расонида шуд.



Баррасии масъалаҳои сиёсати давлатӣ дар самти сармоягузори соҳибкорӣ дар форуми байналмилалӣ

14 июни соли 2019 дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон Форуми байналмилалӣ сармоягузорӣ – Кӯлоб 2019 баргузор гардид. Кори Форум дар 4 панел гузаронида шуда, аз ҷумла кори панели яқум ба мавзӯи «Роҳҳо ва усулҳои тақмили сиёсати давлатӣ дар самти сармоягузори соҳибкорӣ бо мақсади рушди саноатӣ инноватсионӣ иқтисодиёти миллӣ» баҳсида шуд. Дар он намояндагони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, баҳши хусусӣ ва коршиносони иштирок намуданд.

Раисикунанда, Шерализода Шараф, Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ қайд намуд, ки рушди баҳши хусусӣ тавассути беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ яке аз самтҳои муҳимтарини Ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад.

Қайд гардид, ки имкониятҳои сармоягузорӣ ва дарёфти роҳҳои муносиби ҳамкориҳо дар вилояти Хатлон низ мавзӯи актуалӣ ба ҳисоб рафта, дар ин робита имкониятҳои зиёди сармоягузорӣ дар шаҳри Кӯлоб мавқеи хоса дорад.

Лоиҳаи инкубатсионӣ акселераторони Тоҷикистон «Accelerate Prosperity» ва фаъолияти Муассисаи давлатии «Ташаккул ва рушди соҳибкорӣ» барои пешбурди бисёр масъалаҳои соҳибкорӣ хурду миёна ва дар ин замина миёи соҳибкорон ба роҳ мондани ҳамкориҳо ва мусоидати ин ташкилот аз масъалаҳои ҷолиб арзёбӣ гардид.

- нақши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар самти рушди соҳибкорӣ сармоягузорӣ;
- имтиёзҳои андозии гумрукӣ;
- нишондиҳандаҳои ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Умумиҷаҳонӣ барои солҳои 2019-2022, тасдиқ аз 2 майи соли 2019, №223 вағайра.
- сармоягузорӣ дар соҳаҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ, энергетика ва нақлиёт ба маблағи **521,7 млн. доллари ИМА** мавриди татбиқ қарор доранд. Инчунин, аз ҷониби Бонки мазкур маблағгузории **11** лоиҳаи сармоягузорӣ дар баҳши давлатӣ ба маблағи **290,4 млн доллари ИМА** ба нақша гирифта шудааст.

КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ «ТАВСЕАИ ҲУҚУҚ ВА ИМКОНИЯТҲОИ БОНУВОНИ СОҲИБКОР ДАР ТОҶИКИСТОН»

Санаи 4-уми июли соли 2019 дар меҳмонхонаи Хилтон Душанбе дар ҳамкории Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд Конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи «Тавсеаи ҳуқуқ ва имкониятҳои бонувони соҳибкор дар Тоҷикистон» баргузор гардид.

Мақсад аз чорабинӣ муаррифии самараҳои Барномаи БАТР «Бонувон дар тиҷорат», ки моҳи сентябри соли 2017 ифтитоҳ гардида буд, махсуб меёбад. Барномаи мазкур ба таъмини дастрасии васеи бонувони соҳибкор ба воситаҳои молиявӣ ва инчунин бизнес-машваратҳо барои мусоидат ба рушд ва баланд бардоштани рақобатпазирии

фаъолияти соҳибкории онҳо равона карда шудааст.

Дар чорабинӣ намоёндагони вазорату идораҳои давлатӣ-аъзои Гурӯҳи корӣ, шарикони рушд, коршиносони байналмилалӣ Бонк аз кишварҳои хориҷӣ ва бахши хусусӣ, аз ҷумла манфиатбардорони Барномаи «Бонувон дар тиҷорат» иштирок варзида, оид ба самараҳо, таҷрибаи андухта, мушкилоти бамӣёномада, роҳҳои ҳалли онҳо ва марҳалаи минбаъдаи татбиқи барнома бо васеъ намудани шумораи бонувони соҳибкори манотиқи гуногуни кишвар мубодилаи афкор намуданд.

Дар хотимаи қисми расмӣ конфронс Роҳбари Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд оғози марҳалаи дуюми Барномаи «Бонувон дар тиҷорат»-ро эълон карда, аз бонувони соҳибкори кишвар ва соҳибкорон муваффақ ба ҳайси менторон ва ментихо барои иштироки фаъл дар он даъват ба амал оварда шуд.

Инчунин кормандони фаъоли ташкилоти молиявӣ қарзие, ки дар марҳалаи аввали ин барнома иштирок карда, ба бонувони соҳибкор барои дастрасӣ ба қарзҳои имтиёзнок мусоидат намуданд, бо раҳматномаҳо ва тухфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.



МУЛОҚОТ БО НАМОЯНДАГОНИ БАХШИ ХУСУСӢ ДАР СОҲАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИ

26 июни соли 2019 дар идораи Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо намоёндагони бахши хусусии соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ мулоқот баргузор гардид.

Мулоқотро бо пазирии иштироккунандагон, Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ Ш. Шерализода ифтитоҳ намуда, аз ҷумла қайд кард, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чандин мулоқоту ҷаласаҳо ҷиҳати дастрас намудани пешниҳодоти бахши хусусӣ, баррасӣ ва мусоидат ба ҳалли онҳо супоришҳо додаанд.

Иштироккунандагон нақши Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, бахусус ҷаласаи 10-уми онро дар фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ муҳим арзёбӣ намуданд. Қайд гардид, ки давраи минбаъда дар як марҳилаи муайян ҷумҳурии моро ба яке аз давлатҳои пешрафта дар соҳа табдил дод.

Зимни баромадҳо иштироккунандагони нишаст оид ба вазъи кунунӣ, мушкилоту монеаҳо, таъмини воқеии ҷанбаҳои бехатарии соҳа, андозбандӣ, танзимнамоӣ, нақши ТИК дар рушди маориф, иқтисодиёти рақамӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиёт, ташаккули ҳукумати электронӣ, таҳкими инфрасохтори соҳа, имконият ва зарурати ҳалли онҳо мулоҳизаронӣ намуданд.

Дар ҷамъбаст, Роҳбари Котибот дар муҳлатҳои наздиктарин таҳия намудани лоиҳаи масъалаҳои ҳисоботи таҳлилиро аз нигоҳи бахши хусусӣ мувофиқи мақсад арзёбӣ намуд ва изҳори итминон намуд, ки онҳо дар омода намудани санадҳои дахлдор, инчунин аъзои гуруҳи корӣ дар баррасию манзур намудани пешниҳодот дар ҷаласаҳои корӣ фаъллона иштирок хоҳанд кард.

ПОРТАЛИ ИНТЕРАКТИВИИ СОҲИБКОР БО СОҲИБКОР (B2B) ВА РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИҲО И ЭЛЕКТРОНИИ МАҚОМОТИ АНДОЗ

Санаи 3 июни соли 2019 дар Меҳмонхонаи “Ҳайят Реченсӣ” дар ҳамкорӣ бо Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон семинар машварат оид ба муаррифии портали интерактиви соҳибкор бо соҳибкор (B2B) ва рушди хизматрасониҳои электрони мақомоти андоз баргузоргардид.

Семинар машварати мазкурро муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ муҳтарам Нигина Анварӣ ва муовини якуми Раиси Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Солеҳзода Аюбҷон бо сухани ифтиҳонӣ оғоз намуданд.

Дар семинар машварат муаррифномаи портали интерактиви соҳибкор бо соҳибкор (B2B) аз ҷониби роҳбарияти КВД “Тоҷинвест” ва муаррифномаи рушди хизматрасониҳои электрони мақомоти андоз аз ҷониби роҳбарияти КВД “Маркази барномасозии маъмурикунонии андоз” тавассути рунамо ба ҳозирин манзур карда шуд.

Портал барои дарёфти шарикон, маълумот оид ба шарикони эҳтимолӣ, роҳнамо барои соҳибкорон ва

ва сармоягузорон, дарёфти мол ва хизматрасониҳо, маълумот дар бораи пешбурди соҳибкорӣ ва хизматрасониҳо дар ҷумҳурӣ мусоидат менамояд.

Аз санаи 1 июни соли 2019 Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон портали хизматрасониҳои электрониро барои андозсупорандагон ҷорӣ намуд. Портал мазкур 36 намуни хизматрасониҳои электронӣ барои андозсупорандагон, ки дар сомонӣ расмӣ Кумитаи андоз ҷойгир карда шуда буданд, дар худ якҷо намуд. Ҳамзамон бо итминон метавон гуфт, ки ҷорӣ намудани портали мазкур яке аз механизмҳои пешгирии омилҳои хусусияти коррупсионӣ дошта, ҷиҳати кам кардани муносибати байни андозсупоранда ва корманди мақомоти андоз мусоидат хоҳад кард.

Бояд қайд намуд, ки ба андозсупорандагон аз лаҳзаи бақайдгирӣ то лаҳзаи қатъи фаъолият портали хизматрасониҳои электрони Кумитаи андоз пурра дастрас буда, ҷиҳати иҷрои уҳдадорӣҳои андозӣ хароҷотҳои молиявӣ ва сарфаи вақт ба андозаи назаррас кам карда шудаанд.

Дар чорабинӣ роҳбарият ва масъулони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи андоз, вазорату идораҳо, намоёндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шарикони рушд, соҳибкорони ватанӣ аз шахру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва сармоягузори хориҷӣ иштирок намуданд.



БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ЗЕРГУРҲИ КОРӢ ОИД БА ДАСТРАСӢ БА ҚАРЗ

Санаи 29 апрели соли 2019 ҷаласаи зергурӯҳи корӣ оид ба дастрасӣ ба қарзи Гурӯҳи корӣ салоҳиятноки доимамалкунанда оид ба баланд бардоштани мавқеи кишвар дар арзёбии байналмилалӣ дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузоргардид.

Дар ҷаласа аъзои зергурӯҳи корӣ оид ба дастрасӣ ба қарзи Гурӯҳи корӣ, инчунин ассосиатсияҳои соҳавӣ ва роҳбарони иттифоқҳои қарзии кишвар иштирок намуданд.

Иштироккунандагон вобаста ба мафҳуми иттифоқҳои қарзӣ ва фондҳои қарзӣ дар қонунгузорӣ, хусусият ва фарқияти куллии онҳо аз муассисаҳои бонкӣ, ба қайди давлатӣ гирифтани ва ҳудуди ниҳой барои азнавбақайдгирӣ иттифоқҳои қарзӣ ва фондҳои қарзӣ, соддагардонии танзими фаъолият ва ворид намудани онҳо ба номгуӣ фаъолияти ғайрисоҳибкорӣ, такмили заминаи қонунгузори фаъолияти иттифоқҳои қарзӣ ва фондҳои қарзӣ, роҳандозии тартиби соддаи ҳисоботдиҳии онҳо, ҷалби маблағҳои муваққатан озоди онҳо ба низомии бонкии кишвар, аз андозбандӣ озод намудани фаъолияти иттифоқҳои қарзӣ ва фондҳои қарзии дорои ҳаҷми муайяни маблағҳои захиравӣ, дастгирии шарикони рушд дар марҳалаи ибтидоии фаъолияти онҳо, мубодилаи афкор намуданд.



Тавре мушовири калон оид ба масъалаҳои иқтисодии Котиботи Шӯрои машваратӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ - Манучехра Мадҷонова қайд намуд, расмигардонии фаъолияти иттифоқҳои қарзӣ барои баланд гардидани мавқеи кишвар дар арзёбии ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” аз рӯи нишондиҳандаи “дастрасӣ ба қарз” аз ҳисоби тавсеаи фарогирии аҳоли бо иттилоотии қарзии аз иттифоқҳои қарзӣ дастрасшаванда имконият фароҳам меорад.

Дар ин ради фароҳамсозии мубодилаи иттилоотии қарзӣ байни иттифоқҳои қарзӣ ва бюрҳои таърихи қарзӣ метавонад сатҳи фарогирии аҳолии кишварро бо иттилоотии қарзӣ ба қадри назаррас васеъ намуда, ҳамзамон мавқеи кишварро дар арзёбии байналмилалӣ баланд намояд.



Тибқи арзёбии ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” бо вучуди аз соли 2013 фаъолият намудани ду бюрҳои таърихи қарзӣ, сатҳи фарогирии аҳоли бо иттилоотии қарзӣ 44,9%-и аҳолии калонсоли кишварро ташкил медиҳад, ки дар сатҳи минтақа ин нишондиҳанда ба 42,8% ва дар кишварҳои Аврупо 63,7%-ро ташкил медиҳад.



Тадбирҳои минбаъда:

1. Таҳлили соҳаи Технологияи Иттилооти ва Телекоммуникатсия
2. Таҳлили самти агрокластер ва меъёрҳои стандартии байналмилалӣ ва кластерикунонии соҳаи кишоварзӣ
3. Беҳтар намудани мавқеи ҷумҳурӣ дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”- и Бонки ҷаҳонӣ
4. Тадбиқи нақшаи чорабиниҳои 300 рӯзи ислоҳот
5. Тасдиқи Кодекси нақлиетии автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
6. Гузаронидани тадқиқоти “Пешбурди соҳибкорӣ” дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Doing Business Subnational report)

Тамос бо котибот:

хиёбони Рудақӣ 10
734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе
Тел: (+992 44) 610-60-09
Факс: (+992 44) 610-60-04
investmentcouncil.tj
secretariat@investmentcouncil.tj

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзӯ, хоҳишмандон метавонанд ба Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муроҷиат намоянд.